




GREEN
CLIMATE
FUND



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Выпуск №. 11

Период: июнь – август 2024 г



Фанские горы в районе Айни
Фото: Центр гляциологии Агентства по гидрометеорологии

В настоящем одиннадцатом ежеквартальном бюллетене (июнь – август 2024 года) представлен обзор процесса изменения климата в Республике Таджикистан, а также освещены основные мероприятия, проводимые при поддержке Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в рамках проекта «Обеспечение эффективного процесса Национального плана адаптации (НПА) для Таджикистана», финансируемого Зелёным климатическим фондом (ЗКФ). Последовательно будет издан восьмой ежеквартальный бюллетень за 2024 год. Ежеквартальный бюллетень предназначен для учреждений государственных секторов экономики с целью подготовки мер и действий по адаптации к изменению климата на основе проверенных данных. Представленные в бюллетене материалы будут также интересны широкому кругу читателей из числа сотрудников научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, неправительственных организаций, и средств массовой информации.

ОБЗОР УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРООН при поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) реализует проект «Обеспечение эффективного процесса разработки Национального плана адаптации (НПА) для Таджикистана», направленный на содействие выполнению Национальной Стратегии Адаптации к Изменению Климата Таджикистана (НСАИК) и Национальных Целевых Вкладов для борьбы с изменением климата. Проект осуществляется в партнерстве с Агентством по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.

Одной из ключевых задач проекта является укрепление потенциала государственных служащих и специалистов приоритетных отраслевых ведомств (водные ресурсы, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, лесное хозяйство, промышленность и строительство) в области адаптации к изменению климата. В рамках этой инициативы Университет Центральной Азии разработал и провёл специализированные обучающие модули, охватывающие воздействие климатических изменений на лесное хозяйство. Эти образовательные курсы являются первой сертификационной программой подобного рода в Таджикистане.



Фото: ПРООН Таджикистан

В ходе курсов были организованы занятия, направленные на изучение актуальных вопросов изменения климата, методов мониторинга, прогнозирования и управления климатическими рисками в области лесного хозяйства.

Занятие 1. Влияние изменения климата на лесной сектор Таджикистана

На первом занятии рассматривались последствия климатических изменений для лесных экосистем страны. Участники изучили ключевые климатические факторы, влияющие на состояние лесов, их продуктивность, распространение болезней и устойчивость к деградации.

Занятие 2. Типы лесов, деградация и адаптация к изменению климата

Второе занятие было посвящено классификации лесов Таджикистана, включая как естественные, так и искусственные насаждения. Обсуждались причины деградации лесов, стратегии их восстановления и адаптации к изменяющимся климатическим условиям.

Занятие 3. Использование NDVI для мониторинга лесного покрова

Третье занятие познакомило участников с индексом NDVI (Нормализованным разностным вегетационным индексом) как инструментом мониторинга лесных экосистем. Рассматривались методы дистанционного зондирования для оценки

изменений лесного покрова и его реакции на экстремальные климатические явления.

Занятие 4. Новая политика в области агролесоводства и общинного лесопользования

Заключительное занятие было посвящено перспективам развития агролесоводства, общинного лесопользования и фермерских лесных хозяйств в условиях изменения климата. Участники изучили современные подходы к управлению лесными ресурсами и роль местных сообществ в их сохранении.

СЕМИНАР ПО ТЕМЕ: «ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ШЕСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ СЕКТОРОВ И РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВЫХ ПЛАНОВ АДАПТАЦИИ»




Фото: ПРООН Таджикистан

30-31 июля текущего года Агентством по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан совместно с ПРООН и консалтинговыми компаниями CIVITTA и CAICO при финансовой поддержке Зелёного климатического фонда проведён семинар «Оценка уязвимости шести приоритетных секторов и разработка отраслевых планов адаптации» в Раштском районе республиканского подчинения.

Участниками семинара стали государственные учреждения и организации, работающие в области

адаптации и изменения климата Раштского района и г. Гарм.

Цель семинара - предоставить государственным учреждениям и международным организациям сводную информацию о состоянии климатических процессов для разработки тщательного и эффективного подхода к адаптационным мерам, необходимым для оценки уязвимости шести ключевых секторов Раштского района (сельское хозяйство, транспорт, водные ресурсы, энергетика, лесное хозяйство и строительная промышленность) в условиях изменения климата.

Оценки уязвимости, проведённые для шести приоритетных секторов, также станут частью документа Национального плана адаптации Республики Таджикистан.

В ходе двухдневного семинара было обсуждено влияние изменения климата на указанные приоритетные ключевые сектора экономики Раштского района и собраны международными экспертами данные для использования в подготовке

отраслевых планов адаптации. В дальнейшем планы будут представлены ключевым ведомствам на рассмотрение и

утверждение и переданы Правительству Таджикистана.

СЕМИНАР «ГЕНДЕР И ИНКЛЮЗИВНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА АДАПТАЦИИ»



Фото: ПРООН Таджикистан

Агентство по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан совместно с ПРООН организовало семинар «Гендер и инклюзивность в процессе разработки Национального плана адаптации (НПА)».

При поддержке Зелёного климатического фонда мероприятие собрало более 30 представителей различных министерств, ведомств и организаций гражданского общества.

Семинар был посвящён интеграции гендерных и инклюзивных аспектов в процесс разработки Национального плана адаптации Таджикистана. В числе ключевых рекомендаций:

- Включение гендерных аспектов во все шесть секторальных планов адаптации и разработка отдельной главы, посвящённой гендерным вопросам.
- Организация регулярного обучения для мужчин, женщин, людей с ограниченными возможностями и детей с целью повышения осведомлённости о гендерных и инклюзивных вопросах во всех сферах.
- Привлечение и обучение представителей СМИ и организаций гражданского общества для продвижения интеграции гендерных аспектов в климатическую повестку, а также для повышения общественной осведомлённости и информирования местных сообществ.

ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТИ

Температурный режим

Летний сезон в 2024 году был тёплым на 67% территории, что соответствует тенденции повышения температур в результате изменения климата. На отдельных территориях, таких как г. Душанбе (отклонение от климатической нормы составило +3,3 °C) и район Фархор +3,1 °C, летний сезон характеризовался как очень тёплый. Средне-сезонное отклонение температуры по высотным зонам составило: до 1000 метров над уровнем моря (м.н.у.м) +1,6 °C, от 1000 до 2500 м.н.у.м +0,8 °C, выше 2500 м.н.у.м +1,2 °C. Данные температурные аномалии связаны с ослаблением атмосферной циркуляции и усилением термического эффекта в условиях малого облачного покрова, что является одним из проявлений климатических изменений, влияющих на теплообмен и динамику погоды в регионе. ([См. Диаграмму 1./Таблицу 1.:](#))

- В районах, расположенных до 1000 м. н.у.м., летний сезон отмечался тёплым на 12 метеорологических пунктах наблюдений и очень тёплым на 2.
- В районах, расположенных на высотах от 1000 до 2500 м. н.у.м., лето было в пределах климатической нормы на 11 и тёплым на 10 метеорологических пунктах наблюдений.
- Летний период в районах, расположенных на высотах выше 2500 м. н.у.м., был тёплым на 10 и в пределах нормы на 2 метеостанциях.

Таблица 1: Отклонения средних сезонных температур воздуха по высотным зонам летнего периода в Республике Таджикистан

| Высотная зона | Модуль отклонения |
|--------------------------|--|
| До 1000 м. н.у.м | Тёплый сезон от +1,0 до +2,4 °C Очень тёплый сезон от +3,1 до +3,3 °C Холодный сезон не наблюдался Очень холодный сезон не наблюдался |
| От 1000 до 2500 м. н.у.м | Тёплый сезон от +0,8 до +2,0 °C Очень тёплый сезон не наблюдался Холодный сезон не наблюдался Очень холодный сезон не наблюдался |
| Выше 2500 м. н.у.м | Тёплый сезон от +0,8 до +2,0 °C Очень тёплый сезон не наблюдался Холодный сезон не наблюдался Очень холодный сезон не наблюдался |

При анализе и оценке теплового состояния месяца, сезона и года были использованы основные методы расчётов отклонения от соответствующей нормы Центра изучения изменения климата и озонового слоя


Диаграмма 1. Отклонение средней температуры воздуха от климатической нормы за летний период 2024 г.



Влагообеспеченность

Летний сезон отличался существенными контрастами в распределении осадков, что является одним из проявлений изменяющегося климата и нарастающей нестабильности атмосферных процессов. На 54% территории республики осадки оказались ниже климатической нормы, с отклонениями от 27% до 94%, что свидетельствует об усилении засушливых тенденций. В то же время на 31% территории осадки превысили норму, варьируясь от 29% до 190%, что указывает на увеличение экстремальных осадочных явлений. На остальных участках количество осадков соответствовало среднемноголетним значениям. Такие контрасты в осадках отражают изменения в циркуляции воздушных масс и региональных погодных паттернах, обусловленные изменением климата. (См. Диаграмму 2):

Диаграмма 2. Отклонение накопления осадков от климатической нормы за летний период 2024 г.



В большинстве районах, расположенных на высотах до 1000 м.н.у.м, осадки за сезон были ниже климатической нормы на 27-73%. (на метеостанциях Айваж, Нижний Пяндж и Яван выпадение осадков за сезон не наблюдалось)

На высотах от 1000 до 2500 м.н.у.м осадки в большинстве районов находились ниже климатической нормы. Однако в отдельных районах, таких как Файзабад, Рашт, Сангистан, Тавильдара,

Бустанабад, Рушан, Искандеркуль их сумма превысила норму на 35–64% и в Ляхше на 105% при норме 61,0 мм.

В большинстве районах, расположенных выше 2500 м.н.у.м, сумма осадков за сезон превышала климатическую норму на 23–73% и в Савнобе на 190% при норме 9,3 мм. Однако в отдельных районах, таких как Ишкашим, Анзобский перевал и Булункуль сумма осадков за сезон была ниже климатической нормы на 34–63%.

АНАЛИЗ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ПО МЕСЯЦАМ

Июнь 2024 года

В июне текущего года в республике наблюдалась переменчивая тёплая погода.

Среднемесячная температура атмосферного воздуха на большей части территории республики была на 1–2°C выше климатической нормы, в некоторых горных районах находилась в пределах нормы. Среднемесячная температура воздуха в долинах Хатлонской области составила +28...+32°C, в предгорных районах — +23...+25°C, в долинах Согдийской области — +27...+29°C, в горных районах — +13...+16°C, в отдельных районах — +18...+21°C, в долинах районов республиканского подчинения (РРП) — +26...+28°C, на западе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) — +16...+24°C, в высокогорных районах — +6...+10°C.

Днём температура воздуха в долинах достигала +31...+36°C, а 26–27 июня повышалась до +40...+42°C. В горных районах температура варьировалась от +22...+28°C до +30...+33°C (в Дарвазском районе — +34...+36°C), в высокогорных районах от +9...+14°C до +15...+20°C. Лишь 4 июня в некоторых горных районах

дневная температура снизилась до +9...+13°C.

В течение месяца в горных и высокогорных районах наблюдались кратковременные дожди, а в отдельные дни — проливные осадки. Месячное количество атмосферных осадков составило: в Хатлонской области — 0–50% от нормы (на Дангаринской метеостанции — 171%), в районах республиканского подчинения — 24–129% (на Бустонабадской метеостанции — 176%, в Ляхше — 177%), на западе ГБАО — 46–126% (в районе Рушан — 210%), в высокогорных районах — 98–291% (на метеостанциях Мургаб и Каракул — до 400%) климатической нормы.

В периоды 1, 4–6, 11, 13, 20–21, 23 и 28–29 июня в отдельных районах республики наблюдались порывы ветра со скоростью до 15–20 м/с. В периоды 1, 4–7, 9, 12–15, 17–24, 27–28 и 30 июня отмечались грозы и град.

В период 4–5 и 24–30 июня в отдельных районах Хатлонской области и районах республиканского подчинения наблюдалась пыльная буря.

Июль 2024 года

В июле 2024 года среднемесячная температура атмосферного воздуха в республике была на 1–2°C выше климатической нормы, а в отдельных

районах (Дарбанд, Ляхш, Бустанабад, Рашт, Пенджикент, Мадрушкат, Дехавз) — на 1–2°C ниже нормы.

Среднемесячная температура воздуха в долинах составила $+28\dots+34^{\circ}\text{C}$, в предгорьях — $+23\dots+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах Согдийской области — $+14\dots+18^{\circ}\text{C}$, в горных районах республиканского подчинения — $+21\dots+29^{\circ}\text{C}$, на западе ГБАО — $+21\dots+29^{\circ}\text{C}$, в высокогорных районах ГБАО — $+12\dots+15^{\circ}\text{C}$.

В первой и второй декаде месяца температура воздуха в основном была умеренной, в отдельных районах отмечалась относительно пониженная температура. В третьей декаде наблюдалась относительно тёплая погода, при этом в долинах дневная температура воздуха повышалась до $+38\dots+43^{\circ}\text{C}$, а в южных районах достигала $+44^{\circ}\text{C}$.

В течение месяца в отдельные дни наблюдались кратковременные дожди. Количество осадков составило: в Хатлонской области 4–86% от нормы (в г.

Бохтар — 222%), в районах республиканского подчинения — 69–202% (в Ляхше и Раште — 301–334%), в Согдийской области — 19–167% (в районах Сангистон и Дехавз — 173–198%), на западе ГБАО — 2–60%, в высокогорных районах — 26–112% (в районах Навабад и Савноб — 128–152%) от климатической нормы.

1–3, 5–7 и 30–31 июля в большинстве долинных и предгорных районов Хатлонской области и районов республиканского подчинения наблюдались пыльные бури, а 6 и 31 июля — в западных районах ГБАО.

В периоды 1–7, 14–15, 18 и 23 июля в отдельных районах Хатлонской области, районов республиканского подчинения и Согдийской области отмечались грозы и порывы ветра со скоростью до 15–22 м/с. 1 июля в Согдийской области и горных районах республиканского подчинения наблюдался град.

Август 2024 года

В августе текущего года в республике наблюдалась тёплая погода. Среднемесячная температура атмосферного воздуха в долинах была на $2\text{--}4^{\circ}\text{C}$ выше климатической нормы, в других регионах — на $1\text{--}2^{\circ}\text{C}$ выше. Среднемесячная температура воздуха в долинах составила $+26\dots+30^{\circ}\text{C}$, в предгорных районах — $+25\dots+26^{\circ}\text{C}$, в горных районах — $+19\dots+24^{\circ}\text{C}$ (в Дехавзе — до $+15^{\circ}\text{C}$), на западе ГБАО — $+19\dots+23^{\circ}\text{C}$ (в Дарвазском районе и в Хумроги — до $+26^{\circ}\text{C}$), в высокогорных районах — $+13\dots+16^{\circ}\text{C}$ (в Савнобе — до $+22^{\circ}\text{C}$).

В течение первой и второй декады месяца наблюдалась относительно тёплая погода: в долинах ночью температура составляла $+22\dots+27^{\circ}\text{C}$, днём — $+36\dots+41^{\circ}\text{C}$, в горных районах ночью — $+12\dots+18^{\circ}\text{C}$, днём — $+29\dots+35^{\circ}\text{C}$ (в Дарвазе ночью $+21\dots+27^{\circ}\text{C}$, днём — до $+38\dots+40^{\circ}\text{C}$), в высокогорных районах ночью — $+8\dots+13^{\circ}\text{C}$, днём — $+22\dots+26^{\circ}\text{C}$.

В третьей декаде августа температура воздуха в долинах днём достигала $31\text{--}37^{\circ}\text{C}$ тепла, в горных районах — $+26\dots+32^{\circ}\text{C}$ (в Дарвазе — $+33\dots+35^{\circ}\text{C}$), а в высокогорных районах — $+17\dots+20^{\circ}\text{C}$.

Август в долинах был в основном сухим, в отдельных горных районах наблюдались кратковременные дожди. Месячное количество атмосферных осадков в большинстве районов соответствовало климатической норме, местами в горных районах превысило её. В долинах Хатлонской области количество осадков составило 0–10% от нормы, в предгорьях — 3–47%, в долинных районах республиканского подчинения — 0–11% (норма 0,5–0,9 мм), в предгорьях — 2–38%, в горных районах — 2–180%, в долинах Согдийской области — 11–307% (норма 1,3–2,7 мм), в горных районах — 41–188%, в западных районах ГБАО — 0–42% (норма 0,6–2,6 мм), в восточных районах ГБАО — 0–65% (норма 2–17,4 мм) от климатической нормы.

Грозы наблюдались 10, 18, 22 и 28 августа в горных районах республиканского подчинения, Согдийской и Хатлонской областей.

1–2, 11 и 16–21 августа в горных районах республиканского подчинения, западных

районах ГБАО и Хатлонской области отмечалась пыльная мгла.

18 и 28 августа в некоторых районах республики, а 10 августа в отдельных районах ГБАО были зафиксированы порывы северного ветра со скоростью до 17–22 м/с.

Данная публикация подготовлена Агентством по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан при финансовой поддержке Зелёного Климатического Фонда и технической поддержки Программы Развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в рамках проекта «Обеспечение Эффективного Процесса Национального Плана по Адаптации (НПА) для Таджикистана». Содержание публикации может не отражать взгляды ПРООН.

ПРООН является ведущей организацией ООН, борющейся с несправедливостью, вызванной нищетой, с неравенством и изменением климата.

Работая с широкой сетью экспертов и партнёров в 170 странах, мы помогаем создавать интегрированные, долгосрочные решения для людей и планеты.


Узнайте о нас больше на сайте undp.org или присоединяйтесь на [@UNDP](#).

Для получения дополнительной информации или предоставления отзывов, пожалуйста, обращайтесь в Центр изучения изменения климата и озонового слоя Агентства по гидрометеорологии Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан по электронной почте: climate.tj@gmail.com. Ваши отзывы помогут улучшить содержание последующих бюллетеней.



БҮЛЛЕТЕНИ ИТТИЛООТИИ СЕМОХА ОИД БА МУТОБИҚШАВЙ БА ТАГИЙРЁБИИ ИҚЛИМ

Нашири №. 11
Даёра: июн – ағасы 2024



Күхжоу фан дар ноҳияи Айнӣ
Photo: Маркази яхшиносии Агенттии обуҳавошиносӣ

Дар бюллетени семоҳаи мазкур (декабри 2023 – феврали 2024) шарҳи раванди тағиyrёбии иқлими дар Чумхурии Тоҷикистон, инчунин чорабиниҳои асосии бо дастгирии Барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) дар доираи лоиҳаи "Мусоидат ба раванди банақшагирии самараноки мутобиқшавӣ (НММ) барои Тоҷикистон", ки аз ҷониби фонди иқлими сабз маблагузорӣ мешавад ва ба тағиироти сиёсӣ ва институтсионалӣ барои мутобиқшавӣ ба тағиyrёбии иқлими нигаронида шудааст, инъикос гардидааст. Бюллетени ҳаштуми семоҳаи соли 2024 пайваста нашр карда мешавад. Бюллетени семоҳаи барои соли 2024 барои бахшҳои давлатӣ бо мақсади дастгирии иттилоотӣ дар таҳия ва татбиқи ҷораҳои мутобиқшавӣ ба тағиyrёбии иқлими дар асоси маълумоти тасдиқшууда пайваста нашр карда мешаванд. Маводҳои дар бюллетен пешниҳодшуда инчунин барои доираи васеи хонандагон аз ҳисоби кормандони институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилоти олий, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва воситаҳои аҳбори омма арзёби мегардад.

ШАРҲИ ДАРСҲОИ ОМӮЗИШӢ ОИД БА ТАҒИЙРЁБИИ ИҚЛИМ ВА ХОЧАГИИ ҶАНГАЛ

БРСММ бо дастгирии Фонди иқлими сабз (ФИС) лоиҳаи "Мусоидат ба раванди банақшагирии самараноки мутобиқшавӣ (НММ) барои Тоҷикистон" - ро амалӣ менамояд, ки мусоидат ба иҷрои Стратегияи миллӣ мутобиқшавӣ ба тағиyrёбии иқлими Чумхурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва саҳмҳои мақсадноки миллӣ барои мубориза бо тағиyrёбии иқлими равона шудааст. Лоиҳа дар ҳамкорӣ бо Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Яке аз вазифаҳои асосии лоиҳа таҳқими иқтидори хизматчиёни давлатӣ ва мутахассисони идораҳои афзалиятноки соҳавӣ (захираҳои об, энергетика, кишоварзӣ, нақлиёт, ҳочагии ҷангал, саноат ва соҳтмон) дар соҳаи мутобиқшавӣ ба тағиyrёбии иқлими мебошад. Дар доираи ин ташабbus Донишгоҳи Осиёи Марказӣ модулҳои маҳсуси омӯзиширо таҳия ва гузаронид, ки таъсири тағиироти иқлимиро ба ҳочагии ҷангал фаро мегиранд. Ин курсҳои таълимӣ аввалин барномаи сертификатсияро дар Тоҷикистон ташкил медиҳанд.

Дар ҷараёни курсҳои ташкил карда шуда, ки ба омӯзиши масъалаҳои мубрами тағиyrёбии иқлими, усулҳои мониторинг, пешгӯй ва идоракуни хавфҳои иқлими дар

соҳаи ҳочагии ҷангал равона карда шудаанд.

Дарси 1. Таъсири тағиyrёбии иқлими ба бахши ҷангали Тоҷикистон

Дар дарси аввал оқибатҳои тағиyrёбии иқлими барои экосистемаҳои ҷангали кишвар баррасӣ карда шуданд. Иштирокчиён омилҳои асосии иқлимиро, ки ба ҳолати ҷангалҳо, ҳосилнокии онҳо, паҳншавии бемориҳо ва муқовимат ба таназзул таъсир мерасонанд, омӯхтанд.

Дарси 2. Намудҳои ҷангалҳо, таназзул ва мутобиқшавӣ ба тағиyrёбии иқлими

Дарси дуюм ба таснифи ҷангалҳои Тоҷикистон, аз ҷумла ниҳолҳои табии вадунӣ бахшида шуда буд. Сабабҳои таназзули ҷангалҳо, стратегияҳои барқарорсозӣ ва мутобиқшавӣ ба шароити тағиyrёбанди иқлими баррасӣ шуданд.

Дарси 3. Истифодаи NDVI барои мониторинги сарпӯши ҷангал

Дарси сеюм иштирокчиёнро бо индекси NDVI (индекси вегетатсионии гуногун) ҳамчун воситаи мониторинги экосистемаҳои ҷангал шинос кард. Усулҳои санчиши фосилавӣ барои арзёбии тағиироти қабати ҷангал ва вокуниши он ба падидаҳои экстремалии иқлими баррасӣ карда шуданд.

**Дарси 4. Сиёсати нав дар соҳаи
кишоварзии ҷангал ва истифодаи
ҷангали ҷамоатӣ**

Дарсҳои ниҳоӣ ба дурнамои рушди агрочангалпарварӣ, истифодаи ҷангали ҷамоатӣ ва ҳочагиҳои ҷангали фермерӣ

дар шароити тағиӣрёбии иқлим баҳшида шуда буд. Иштирокчиён равишҳои муосири идоракунии захираҳои ҷангал ва нақши ҷомеаҳои маҳаллиро дар ҳифзи онҳо омӯҳтанд.

**СЕМИНАР ДАР МАВЗӮИ: "АРЗЁБИИ ОСЕБПАЗИРИИ ШАШ БАХШИ
АФЗАЛИЯТНОК ВА ТАҲИЯИ НАҚШАҲОИ МУТОБИҚШАВИИ СОҲА"**



Фото: БРСММ Тоҷикистон

30-31 июли соли ҷорӣ Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи мӯҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчоягӣ бо БРСММ ва ширкатҳои машваратӣ (CIVITTA) ва (CAICO) бо дастгирии молиявии Фонди Иқлими Сабз семинари "Арзёбии осебпазирии шаш бахши афзалиятнок ва таҳияи нақшашои мутобиқшавии соҳавӣ" дар ноҳияи Раҷт баргузор гардид.

Дар семинар муассисаҳо ва ташкилотҳои давлатӣ, ки дар соҳаи мутобиқшавӣ ва тағиӣрёбии иқлими ноҳияи Раҷт ва шаҳри Ғарм кор мекунанд, иштирок карданд.

Мақсади семинар пешниҳоди маълумоти муҳтасар дар бораи вазъи равандҳои иқлим ба муассисаҳои давлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ барои таҳияи муносибати дақиқ ва самараноки тадбирҳои мутобиқшавӣ, ки барои арзёбии осебпазирии шаш бахши асосии ноҳияи Раҷт (кишоварзӣ, нақлиёт, захираҳои об, энергетика, ҳочагии ҷангал ва саноати соҳтмон) дар шароити тағиӣрёбии иқлим заруранд.

Арзёбии осебпазирӣ, ки барои шаш бахши афзалиятнок гузаронида шудааст, инчунин қисми ҳуҷҷати нақшаш миллии мутобиқшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад буд.

Дар рафти семинари дурӯза таъсири тағиӣрёбии иқлим ба баҳшҳои асосии афзалиятноки иқтисодиёти ноҳияи Раҷт мӯҳокима карда шуд ва маълумоти коршиносони байналмилалӣ барои истифода дар таҳияи нақшашои соҳавии мутобиқшавӣ ҷамъоварӣ карда шуд. Дар оянда нақшашо ба идораҳои калидӣ барои баррасӣ ва тасдиқ пешниҳод карда мешаванд ва ба Ҳукумати Тоҷикистон супорида мешаванд.

СЕМИНАРИ ГЕНДЕРЙ ВА ФАРОГИРЙ ДАР РАВАНДИ ТАҲИЯИ НАҚШАИ МИЛЛИИ МУТОБИҚШАВЙ (НММ)



Фото: БРСММ Тоҷикистон

Агентии обуҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчоягӣ бо БРСММ семинари "Гендер ва фарогирӣ дар раванди таҳияи нақшай миллии мутобиқшавӣ (НММ)" -ро ташкил намуд.

Бо дастгирии Фонди Иқлими Сабз, ҷорабинӣ зиёда аз 30 намояндагони вазорату идораҳо ва ташкилотҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандиро ҷамъ овард.

Семинар ба ҳамгирои ҷанбаҳои гендерӣ ва фарогир дар раванди таҳияи нақшай миллии мутобиқшавии Тоҷикистон бахшида шуда буд. Дар байни тавсияҳои асосӣ:

Дохил кардани ҷанбаҳои гендерӣ ба ҳамаи шаш нақшай мутобиқшавии баҳш ва таҳияи як боби алоҳида оид ба масъалаҳои гендерӣ;

Гузаронидани омӯзиши доимии мардон, занон, маъюбон ва кӯдакон барои баланд бардоштани оғоҳӣ дар бораи масъалаҳои гендерӣ ва фарогир дар ҳама соҳаҳо;

Ҷалб ва омӯзиши намояндагони ВАО ва ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои пешбурди ҳамгирои ҷанбаҳои гендерӣ ба рӯзномаи иқлим, инчунин баланд бардоштани оғоҳии ҷамъиятий ва оғоҳии ҷомеаҳои маҳаллӣ.

ХУСУСИЯТҲОИ РЕЧАИ ҲАРОРАТИ ҲАВО ВА ТАЪМИНОТИ НАМНОКӢ

Речай ҳарорати ҳаво

Мавсими тобистонаи соли 2024 дар 67% ҳудуд гарм буд, ки ба тамоюли болоравии ҳарорат дар натиҷаи тағиyrёбии иқлим мувофиқат мекунад. Дар баъзе ҳудудҳо, ба монанди шаҳри Душанбе (тағиyrот аз меъёри иқлими $+3,3^{\circ}\text{C}$) ва ноҳияи Фарҳор $+3,1^{\circ}\text{C}$, мавсими тобистон хеле гарм буд. Миёнаи мавсими тағиyrёбии ҳарорат дар минтақаҳои баланд: то 1000 м аз сатҳи баҳр $+1,6^{\circ}\text{C}$, аз 1000 то 2500 м аз сатҳи баҳр $+0,8^{\circ}\text{C}$, аз 2500 м аз сатҳи баҳр $+1,2^{\circ}\text{C}$ баландтар аст. Ин инҳироф ҳарорат бо суст шудани гардиши атмосфера ва афзоиши таъсири гармӣ дар шароити абрҳои хурд алоқаманд аст, ки яке аз

зухуроти тағиироти иқлимӣ мебошад, ки ба мубодилаи гармӣ ва динамикаи обу ҳаво дар минтақа таъсир мерасонад. (*Диаграммаи 1./Чадвали 1.*):

- *Дар минтақақое, ки дар баландии то 1000 м аз сатху баҳр қойғиранд, мавсими тобистон дар 12 стансияи обуқавосанчү гарм ва дар 2 стансияи обуқавосанчү хело гард мушоҳида карда шуд.*
 - *Дар минтақақое, ки дар баландиҳоу аз 1000 то 2500 м аз сатху баҳр қойғиранд, мавсими тобистон дар 11 стансияи обуқавосанчү дар доура меъёри ва дар 10 стансияи обуқавосанчү гарм мушоҳида карда шуд.*
 - *Мавсими тобистон дар минтақақоу дар баландии зиёда аз 2500 м аз сатху баҳр қойғиранд, дар 10 стансияи обуқавосанчү гарм ва дар 2 стансияи обуқавосанчү дар доураи меъёр буд.*

Чадвали 1. Тамоюли ҳарорати миёнау мавсими ҳаво дар минтақаҳоу баландкӯҳӣ дар мавсими тобистон барои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

| Минтақаҳои баланд | Нишондиҳандаҳои тамоюл |
|--|--|
| То 1000 м аз сатҳи баҳр | <p>Мавсими гарм аз +1,0 то +2,4 оС Масими ниҳоят гарм аз +3,1 то +3,3 оС Мавсими сард мушоҳида нашудааст Мавсими ниҳоят сард мушоҳида нашудааст</p> |
| Аз 1000 то 2500 м баланд аз сатҳи баҳр | <p>Мавсими гарм аз +0,8 то +2,0 оС Масими ниҳоят гарм мушоҳида нашудааст Мавсими сард мушоҳида нашудааст Мавсими ниҳоят сард мушоҳида нашудааст</p> |
| Аз 2500 м баланд аз сатҳи баҳр | <p>Мавсими гарм аз +0,8 то +2,0 оС Масими ниҳоят гарм мушоҳида нашудааст Мавсими сард мушоҳида нашудааст Мавсими ниҳоят сард мушоҳида нашудааст</p> |

Хангоми таҳлил ва баҳодиҳии ҳолати гармии моҳ, мавсум ва сол усуљои асосии ҳисобкунии тамоюл аз меъёри даҳлдор, ки Маркази омӯзиши тағйирёбии иқтимоӣ ва қабати озон нишон дода шудаанд, истифода шуданд


Диаграмма 1. Тамоюоли ҳарорати миёнау ҳаво аз меъёри иқлиму барои мавсими тобистони соли 2024.



Таъмини намнокӣ

Мавсими тобистон бо тафовути назаррас дар тақсимоти боришот фарқ мекард, ки яке аз зухуроти тағиyrёбии иқлими ва ноустуровии афзояндаи равандҳои атмосфера мебошад. Дар 54% ҳудуди чумхурӣ боришот аз меъёри иқлими камтар буд, ки аз 27% то 94% фарқ мекард, ки ин аз афзоиши тамоюлҳои хушкӣ шаҳодат медиҳад. Дар айни замон, дар 31% ҳудуди боришот аз меъёр зиёд буда, аз 29% то 190% фарқ мекунад, ки ин нишон медиҳад, ки падидаҳои экстремалии устуворӣ зиёд шудаанд. Дар дигар минтақаҳо миқдори боришот ба миёнаи бисёрсола мувофиқат мекунад. Чунин тафовутҳо дар боришот тағиyrоти гардиши ҳаво ва намунаҳои минтақавии обу ҳаворо, ки бо тағиyrёбии иқлими ба вучуд омадаанд, инъикос мекунанд. (*Диаграмму 2:*)

Диаграмма 2. Тамоюли ҷамъшавии боришот аз меъёри иқлими барои мавсими тобистони соли 2024.



Дар бештари минтақаҳо, ки дар баландии то 1000 м аз сатҳи баҳр ҷойгиранд, боришот дар мавсум аз меъёри иқлими 27 - 73% камтар буд. (дар стансияи обуҳавосанчии Айвоч, Панҷи Поён ва Ёвон боришоти борон дар мавсум мушоҳида нашудааст)

Дар баландиҳои аз 1000 то 2500 м аз сатҳи баҳр боришот дар бештари минтақаҳо аз меъёри иқлими камтар буд. Аммо дар баъзе минтақаҳо, ба монанди Файзобод, Раҷт, Санғистон, Тавилдара, Бустонобод, Рӯшон, Ишқандарӯй ҷамъии

онҳо аз меъёр 35 - 64% ва дар Ляҳш 105% бо меъёри 61,0 мм зиёд буд.

Дар бештари минтақаҳои аз 2500 м аз сатҳи баҳр баланд, миқдори боришот дар мавсум аз меъёри иқлими 23 - 73% ва дар Савноб 190% бо меъёри 9,3 мм зиёд буд. Аммо дар баъзе минтақаҳо, ба монанди Ишқонӣ, ағбаи Анзоб ва Булунқӯл, миқдори боришот дар мавсум аз меъёри иқлими 34 - 63% камтар буд.

ТАҲЛИЛИ МАВСИМИ ТОБИСТОН АЗ РӮИ МОҲҲО

Июни соли 2024

Моҳи июни соли ҷорӣ дар ҷумхурӣ ҳавои мутаъдлии гарм мушоҳида гардид.

Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар қисми зиёди ҷумхурӣ аз меъёри иқлими 1–2°C

баланд мушоҳида шуда, дар баъзе ноҳияҳо күхӣ дар ҳадди меъёри иқлимий ба қайд гирифта шуд.

Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар водиҳои вилояти Хатлон +28...+32°C, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ +23...+25°C, дар водиҳои вилояти Суғд +27...+29°C, дар ноҳияҳои кӯҳии +13...+16°C, дар баъзе ноҳияҳо то +18...+21°C, водиҳои НТҶ +26...+28°C, дар ғарби ВМКБ +16...+24°C ва дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ +6...+10°C ташкил намуд.

Ҳарорати ҳаво дар водиҳо рӯзона +31...+36°C (рӯзҳои 26-27 июн то +40...+42°C), дар ноҳияҳои күхӣ аз +22...+28°C то +30...+33°C (дар ноҳияи Дарваз +34...+36°C), дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ бошад, аз +9...+14°C то +15...+20°C ба қайд гирифта шуд. Танҳо рӯзи 4 июн дар баъзе минтақаҳои күхӣ ҳарорати рӯзонаи ҳаво паст шуда, то +9...+13°C –ро ташкил намуд.

Давоми моҳ дар ноҳияҳои күхӣ ва баландкӯҳӣ боронҳои кӯтоҳмуддат ва дар **Июли соли 2024**

Моҳи июли соли 2024 дар бештари манотики ҷумҳурӣ ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво аз меъёри иқлими 1–2°C баланд мушоҳида шуда, танҳо дар ноҳияҳои алоҳида (н.Дарбанд, н.Лаҳш, м.Бӯстононбод, н.Рашт, ш.Панҷакент, м.Мадрушкат ва м.Деҳавз) аз меъёри иқлимий 1–2°C паст ба қайд гирифта шуд.

Ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво дар водиҳо +28...+34°C, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ +23...+26°C, дар ноҳияҳои кӯҳии вилояти Суғд +14...+18°C, минтақаҳои кӯҳии Ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ (НТҶ) +18...+23°C, дар ғарби Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон (ВМКБ) +21...+26°C (Дарваз 29 гарм) ва дар ноҳияҳои баландкӯҳии Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон +12...+15°C гармиро ташкил намуд.

Дар даҳрӯзаҳои якум ва дуюми моҳ ҳарорати ҳаво асосан мұттадил арзёбӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо нисбатан пасттар буд. Дар даҳрӯзаи сеюми моҳ

рӯзҳои алоҳида боронҳои бошиддат ба қайд гирифта шуд.

Миқдори боришоти моҳона дар вилояти Хатлон 0-50% (дар стансияи обуҳавосанции Данғара 171%), дар НТҶ 24-129% (стансияҳои обуҳавосанции Бӯстононбод - 176%, Лаҳш - 177%), дар ғарби ВМКБ 46-126% (н.Рӯшон 210%), дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ 98-291% (стансияҳои обуҳавосанции Мурғоб ва Карокӯл то 400%)-и меъёри иқлимиро ташкил намуд.

Давраи рӯзҳои 1, 4-6, 11, 13, 20-21, 23 ва 28-29 июн дар ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ шиддатёбии вазиши шамол бо суръати то 15-20м/с мушоҳида гардид.

Давраи рӯзҳои 1, 4-7, 9, 12-15, 17-24, 27-28 ва 30 июн дар ноҳияҳои алоҳида раъду барқ ва боридани жола мушоҳида гардид.

Рӯзҳои 4-5, 24-30 июн дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Хатлон, НТҶ чангӯ губор ба амал омада буд.

бошад, ҳавои нисбатан гарм мушоҳида гардида, дар водиҳо рӯзона ҳарорати ҳаво то +38...+44°C ба қайд гирифта шуд.

Давоми моҳ рӯзҳои алоҳида боронҳои кӯтоҳмуддат ба қайд гирифта шуда, миқдори онҳо дар вилояти Хатлон 4-86% (дар ш.Боҳтар 222%), дар НТҶ 69-202% (н.Лаҳш, н.Рашт 301-334%), дар вилояти Суғд 19-167% (м.Сангистон, м.Деҳҳавз 173-198%), дар ғарби ВМКБ 2-60%, дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ 26-112% (м.Навобод ва м.Савноб 128-152%)-и меъёри иқлимиро ташкил намуд.

Рӯзҳои 1-3, 5-7, 30-31 июл дар бештари ноҳияҳои водӣ-доманакӯҳии вилояти Хатлон, НТҶ, рӯзҳои 6 ва 31 июл дар ноҳияҳои ғарбии ВМКБ тӯфони чангӯ губор мушоҳида гардид.

Давраи рӯзҳои 1-7, 14-15, 18, 23 июл дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти Хатлон, НТҶ ва вилояти Суғд раъду барқ ва шиддатёбии вазиши шамол бо суръати то

15-22 м/с мушоҳида гардида, рӯзи 1 июл дар вилояти Суғд ва кӯҳҳои НТЧ боридани

жола мушоҳида гардид.

Августи соли 2024

Моҳи августи соли чорӣ дар ҷумҳурӣ ҳавои гарм мушоҳида гардида, ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво аз меъёри иқлими дар водиҳо то $2\text{--}4^{\circ}\text{C}$, дар дигар минтақаҳо то $1\text{--}2^{\circ}\text{C}$ баланд ба қайд гирифта шуда, дар водиҳо $+26\text{...}+30^{\circ}\text{C}$, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ $+25\text{...}+26^{\circ}\text{C}$, дар ноҳияҳои кӯҳӣ $+19\text{...}+24^{\circ}\text{C}$ (дар мавзеи Деҳавз то $+15^{\circ}\text{C}$), дар ғарби Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон $+19\text{...}+23^{\circ}\text{C}$ (дар ноҳияи Дарвоз ва мавзеи Ҳумроғӣ то $+26^{\circ}\text{C}$) ва дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ $+13\text{...}+16^{\circ}\text{C}$ (дар мавзеи Савноб то $+22^{\circ}\text{C}$ гарм) мушоҳида гардид.

Дар даҳрӯзai аввал ва дуюми моҳ ҳавои нисбатан гарм мушоҳида шуда, дар водиҳо шабона $+22\text{...}+27^{\circ}\text{C}$, рӯзона $+36\text{...}+41^{\circ}\text{C}$, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона $+12\text{...}+18^{\circ}\text{C}$, рӯзона $+29\text{...}+35^{\circ}\text{C}$ (дар н.Дарвоз шабона $+21\text{...}+27^{\circ}\text{C}$, рӯзона то $+38\text{...}+40^{\circ}\text{C}$), дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ шабона $+8\text{...}+13^{\circ}\text{C}$, рӯзона бошад $+22\text{...}+26^{\circ}\text{C}$ мушоҳида шуд.

Дар даҳрӯзai сеюми моҳи август ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои водибуда рӯзона то $31\text{--}37^{\circ}\text{C}$ гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ $+26\text{...}+32^{\circ}\text{C}$ (дар н.Дарвоз то $+33\text{...}+35^{\circ}\text{C}$) ва дар ноҳияҳои баландкӯҳӣ то $+17\text{...}20^{\circ}\text{C}$ ба қайд гирифта шуд.

Моҳи августи соли чорӣ дар ноҳияҳои водибуда ҳаво асосан бебориш ($0\text{--}0,5\text{mm}$) ва дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ

бошад, боронҳои кӯтоҳмуддат борида буд.

Миқдори моҳонаи боришот дар қисми манотики ҷумҳурӣ дар ҳудуди меъёри иқлими, дар баъзе минтақаҳои кӯҳӣ аз меъёри иқлими нисбатан баланд мушоҳида гардида, дар водиҳои вилояти Ҳатлон 0-10%, дар доманакӯҳҳо 3-47%, дар водиҳои НТЧ 0-11% (меъёр 0,5-0,9мм), дар доманакӯҳҳо 2-38%, дар ноҳияҳои кӯҳӣ 2-180%, дар водиҳои вилояти Суғд 11-307% (меъёр 1,3-2,7 мм), дар ноҳияҳои кӯҳӣ 41-188%, дар ноҳияҳои ғарбии ВМКБ 0-42% (меъёр 0,6-2,6% мм), дар минтақаҳои шарқии ВМКБ 0-65% (меъёр 2-17,4мм) аз меъёри иқлимиро ташкил намуд.

Раъду барқ асосан рӯзҳои 10, 18, 22 ва 28 август дар ноҳияҳои кӯҳии НТЧ, вилояти Суғд ва Ҳатлон мушоҳида гардид.

Рӯзҳои 1- 2, 11, 16-21 август дар ноҳияҳои кӯҳии НТЧ, ғарби ВМКБ ва вилояти Ҳатлон чангӯ ғубор ба амал омада буд.

Рӯзҳои 18 ва 28 август дар баъзе ноҳияҳои НТЧ, рӯзи 10 август дар баъзе ноҳияҳои ВМКБ шиддатёбии вазиши шамол аз самти шимол бо суръати то 17-22 м/с ба қайд гирифта шуд.

Ин нашрия аз ҷониби Агенсии обуҳаевошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии молиявии Фонди Иқлими Сабз ва дастгирии техникии Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) дар доираи лоиҳаи "Мусоидат ба раванди банақшагирии самараноки мутобиқшавӣ (НММ) барои Тоҷикистон" таҳия шудааст. Мазмуни нашрия метавонад назари БРСММ -ро инъикос нақунад.

БРСММ ташкилоти пешбари Созмони Милали Муттаҳид мебошад, ки барои хотима додан ба камбизоатӣ, нобаробарӣ ва тағиyrёбии иқлими талош мекунад. Бо шабакаи васеи коршиносон ва шарикони рушд, мо дар 170 кишвари ҷаҳон фаъолият мекунем, то

ки ба кишварҳо дар таҳияи қарорҳои ҳамгирошуда ва пойдор ба нафъи башарияту сайёра кӯмак расонем.

Барои маълумоти бештар моро дар сомонаи undp.org ё @UNDP пайгири кунед. Барои маълумоти иловагӣ ё пешниҳоди фикру мулоҳизаҳо, лутфандан ба Маркази омӯзиши тағиӣрӣии иқлими ва қабати озонӣ Агентии обуҷавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути почтai электронӣ муроҷиат намоед: climate.tj@gmail.com. Фикру мулоҳизаҳои Шумо ба беҳтар шудани мундариҷаи бюллетенҳои минбаъда мусоидат мекунанд.